

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 17.06.2019 №106

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгуӣ зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1309/1-573	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Шакар	Тонна	63	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1310/1-574	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Шакар	Тонна	63	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1311/1-575	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Равғани растанӣ	Литр	30000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

1312/1-576	МД Маркази тиббии ДипҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯй	56	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1313/1-577	ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино	227-66-60	Хариди электронӣ	Моноблок	Маҷмӯъ	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1314/1-578	ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино	227-66-60	Хариди электронӣ	Гулҳои мавсимӣ	Номгӯй	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1315/9-217	Муассисаи нақлиётии ВҚД ҶТ	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Сӯзишворӣ	Номгӯй	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1316/9-218	Агентии сӯғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Бензин АИ-92	Литр	10000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
101/36-15	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Равғани офтобпараст	Литр	100000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
100/36-14	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Гандум	Тонна	1000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
267/25-1	Агентии беҳдошти замин ва обёрии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯй	24	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

272/17-116	КВД “Обу корези Душанбе”	227-66-04	Хариди электронӣ	Либоси махсуси корӣ Пойафзоли махсуси корӣ соқбалаңд	Љуфт	700 700	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
<p style="text-align: center;">Ваколатдор ба суроғаи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.</p> <p>1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғаи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати <i>муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.</i></p> <p>Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон <i>ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.</i></p>							